

## КИТОБИ ЯКУМИ МУСО

### ҲАСТӢ

#### БОБИ ЯКУМ

*Ибтидои офариниш.*

1. ДАР ибтидо Худо осмон ва замиро офарид.
2. Ва замин дар ҳолати ҳарҷумарҷ буд, ва торикӣ бар рӯи варта; ва Рӯҳи Худо бар рӯи об дар парвоз буд.

*Рӯзи якум — рӯшноӣ.*

3. Ва Худо гуфт: «Рӯшноӣ бишавад». Ва рӯшноӣ шуд.
4. Ва Худо рӯшноиро дид, ки хуб аст; ва Худо рӯшноиро аз торикӣ чудо кард.
5. Ва Худо рӯшноиро рӯз номид, ва торикиро шаб номид. Ва шом буд, ва субҳ буд: рӯзи аввал.

*Рӯзи дуум — об ва фалак.*

6. Ва Худо гуфт: «Фалаке бошад дар миёни об, ва обро аз об чудо кунад».
7. Ва Худо фалакро ба вучуд овард; ва оби зери фалакро аз оби болои фалак чудо кард. Ва чунин шуд.
8. Ва Худо фалакро осмон номид. Ва шом буд, ва субҳ буд: рӯзи дуум.

*Рӯзи сеюм — об ва хушкӣ. Олами наботот.*

9. Ва Худо гуфт: «Оби зери осмон дар як ҷо ҷамъ шавад, ва хушкӣ намудор шавад». Ва чунин шуд.
10. Ва Худо хушкиро замин номид, ва маҷмӯи обҳоро баҳрҳо номид. Ва Худо дид, ки хуб аст.
11. Ва Худо гуфт: «Замин наботот бирӯёнад, алафе ки тухм меоварад, дарахти мевадоре ки мувофиқи ҷинси худ мева медиҳад, ки тухмаш дар он бар рӯи замин бошад». Ва чунин шуд.
12. Ва замин наботот рӯёнид, алафе ки мувофиқи ҷинси худ тухм меоварад, ва дарахти мевадоре ки тухмаш дар он мувофиқи ҷинси худ бошад. Ва Худо дид, ки хуб аст.
13. Ва шом буд, ва субҳ буд: рӯзи сеюм.

*Рӯзи чорум — пайдо шудани офтоб, моҳ ва ситораҳо.*

14. Ва Худо гуфт: «Найирҳо дар фалаки осмон бошанд, то ки рӯзро аз шаб чудо кунанд, ва барои аломатҳо, ва замонҳо, ва рӯзҳо, ва солҳо бошанд;

15. Ва найирҳо дар фалаки осмон бошанд, то ки бар замин рӯшноӣ диҳанд». Ва чунин шуд.

16. Ва Худо ду найири бузург ба вучуд овард: найири аъзам, барои салтанати рӯз, ва найири асғар, барои салтанати шаб, ва ситорагон;

17. Ва Худо онҳоро дар фалаки осмон гузошт, то ки бар замин рӯшноӣ диҳанд,

18. Ва бар рӯзу шаб салтанат ронанд, ва рӯшноиро аз то-риқӣ ҷудо кунанд. Ва Худо дид, ки хуб аст.

19. Ва шом буд, ва субҳ буд: рӯзи чорум.

*Рӯзи панҷум — олами ҳайвонот.*

20. Ва Худо гуфт: «Об аз ҷонварҳои бешумор пур шавад; ва паррандагон болои замин, бар рӯи фалаки осмон парвоз кунанд».

21. Ва Худо наҳангони бузург ва ҳар гуна ҷонварҳои хазандаро, ки об аз онҳо мувофиқи чинсашон пур шуд, ва ҳар гуна паррандагони болдорро мувофиқи чинсашон офарид. Ва Худо дид, ки хуб аст.

22. Ва Худо онҳоро баракат дода, гуфт: «Борвар ва афзун шавед, ва обҳои баҳрҳоро пур кунед, ва паррандагон бар замин афзун шаванд».

23. Ва шом буд, ва субҳ буд: рӯзи панҷум.

*Рӯзи шашум — афзоиши ҷонварон.*

24. Ва Худо гуфт: «Замин ҷони зиндаро мувофиқи чинсаш, чорпоён, ва ҳайвоноти хазанда, ва ҳайвонҳои ваҳшии заминро мувофиқи чинсашон берун оварад». Ва чунин шуд.

25. Ва Худо ҳайвонҳои ваҳшии заминро мувофиқи чинсашон, ва чорпоёнро мувофиқи чинсашон, ва тамоми ҳайвоноти хазандаи заминро мувофиқи чинсаш ба вучуд овард. Ва Худо дид, ки хуб аст.

*Офарида шудани одам, ва аҳди аввалин бо вай.*

26. Ва Худо гуфт: «Одамро ба сурати Мо, ба шабоҳати Мо биофарем; ва онҳо бар моҳиёни баҳр, ва бар паррандагони осмон, ва бар чорпоён, ва бар тамоми замин, ва бар тамоми ҳайвоноте ки бар замин меҳазад, ҳукм ронанд».

27. Ва Худо одамро ба сурати Худ офарид, ўро ба сурати Худо офарид; онҳоро марду зан офарид.

28. Ва Худо онҳоро баракат дод, ва Худо ба онҳо гуфт: «Борвар ва афзун шавед, ва заминро пур кунед, ва онро тасарруф намоед, ва бар моҳиёни баҳр ва бар паррандагони осмон ва бар ҳар ҳайвоне ки бар замин меҳазад, ҳукмрон бошед».

29. Ва Худо гуфт: «Инак, Ман ҳар алафи тухмдорро, ки бар рӯи тамоми замин ҳаст, ва ҳар дарахтеро, ки дорои меваи дарахти тухмдор мебошад, ба шумо додам, то ки барои шумо хӯрок бошад».

30. Ва ба ҳамаи ҳайвонҳои замин, ва ба ҳамаи паррандагони осмон, ва ба ҳар хазандаи рӯи замин, ки ҷони зинда дорад, Ман тамоми алафи сабзро барои хӯрок додам». Ва чунин шуд.

31. Ва Худо ҳар он чиро, ки ба амал овард, дид, ва инак, хеле хуб аст. Ва шом буд, ва субҳ буд: рӯзи шашум.

## БОБИ ДУЮМ

*Ором гирифтани Худованд дар рӯзи шанбе.*

1. Ва осмону замин ва тамоми анбӯҳи онҳо анҷом ёфт.
2. Ва Худо корҳои Худро, ки карда буд, то рӯзи ҳафтум анҷом дод, ва дар рӯзи ҳафтум аз ҳамаи корҳои Худ, ки карда буд, ором гирифт.
3. Ва Худо рӯзи ҳафтумро баракат дод, ва онро тақдис намуд, зеро ки дар он ором гирифт аз ҳамаи корҳои Худ, ки Худо офарид ва ба вучуд овард.

*Такрори мухтасари ҳикояти офариниш.*

4. Ин аст пайдоиши осмон ва замин, дар ҳини офариниши онҳо, дар рӯзе ки Худованд Худо замин ва осмонро ба вучуд овард,
5. Ва ҳеҷ буттаи саҳро ҳанӯз дар замин набуд, ва ҳеҷ алафи саҳро ҳанӯз нарӯида буд, зеро ки Худованд Худо борон бар замин наборонида буд, ва одам набуд, ки заминро кор кунад;
6. Ва буғ аз замин баромада, тамоми рӯи заминро сероб мекард.
7. Ва Худованд Худо одамро аз хоки замин бисирӣшт, ва ба бинии вай рӯҳи ҳаёт дамид, ва одам ҷони зинда шуд.

*Маскани одам то вақти маъсияти вай.*

8. Ва Худованд Худо боғе дар Адан ба тарафи машриқ шинонд; ва он одамро, ки сиришта буд, дар он ҷо гузошт.
9. Ва Худованд Худо ҳар гуна дарахти хушнамад ва хушхӯрро, ва дарахти ҳаётро дар васати боғ, ва дарахти маърифати неку бадро аз замин рӯенд.
10. Ва наҳре аз Адан берун меомад, то ки боғро сероб кунад; ва аз он ҷо ба чор шоҳоб тақсим мешуд.
11. Номӣ яке Фишӯн аст, ки тамоми замини Ҳавилоро, ки дар он ҷо тиллоист, ихота мекунад;
12. Ва тиллоӣ он замин хуб аст; дар он ҷо самғи хушбӯӣ ва санги ҷазъ мавҷуд аст.
13. Ва номи наҳри дуҷум Чайхун аст, ки тамоми замини Кушро ихота мекунад.
14. Ва номи наҳри сеҷум Ҳиддақил аст, ки ба тарафи шарқи Ашшур ҷорист. Ва наҳри чорум Фурут аст.
15. Ва Худованд Худо одамро гирифт, ва ӯро дар боғи Адан гузошт, то ки кори онро бикунад ва онро ниғаҳдорӣ намояд.
16. Ва Худованд Худо ба одам амр фармуда, гуфт: «Аз ҳар дарахти боғ хӯрдан гир;
17. Аммо аз дарахти маърифати неку бад зинҳор нахӯр; зеро рӯзе ки аз он бихӯрӣ, ҳатман хоҳӣ мурд».
18. Ва Худованд Худо гуфт: «Хуб нест, ки одам танҳо бошад; пас барояш мададгоре ки ба вай мувофиқ бошад, биофарам».
19. Ва Худованд Худо ҳар ҳайвони саҳро ва ҳар паррандаи осмонро аз хок бисирӣшт ва назди одам овард, то бубинад, ки онро чӣ гуна хоҳад хонд, ва он чи одам ҳар ҷони зиндари бихонад, номи вай ҳамон шавад.
20. Ва одам ҳамаи чорпоён ва паррандагони осмонро, ва ҳамаи ҳайвонҳои саҳроро ном ниҳод; лекин барои одам мададгоре ки ба вай мувофиқ бошад, ёфт нашуд.

*Офарида шудани зан.*

21. Ва Худованд Худо хоби сахте бар одам овард; ва Ҳангоме ки хобаш бурд, яке аз қабурғаҳои ўро гирифт, ва гўшт дар ҷояш пур кард.

22. Ва Худованд Худо аз қабурғае ки аз одам гирифт, зане сохт, ва ўро назди одам овард.

23. Ва одам гуфт:

«Ин аст устухоне аз устухонҳоям  
ва гўште аз гўштам;  
вай нисоъ номида шавад;  
зеро ки аз инсон гирифта шудааст».

24. Аз ин сабаб мард падару модари худро тарк карда, бо зани худ хоҳад пайваст; ва як тан хоҳанд буд.

25. Ва ҳар ду, Одам ва занаш, бараҳна буданд, ва хичил намешуданд.

## БОБИ СЕЮМ

*Озмуда шудани Ҳавво; ба вучуд омадани шакку шубҳа.*

1. Ва мор аз Ҳамаи ҳайвонҳои саҳро, ки Худованд Худо ба вучуд оварда буд, айёртар буд. Ва ба зан гуфт: «Оё Худо ҳақиқатан гуфтааст, ки аз Ҳамаи дарахтони боғ нахӯред?»

2. Зан ба мор гуфт: «Аз мевани дарахтони боғ хӯрда меванем,

3. Лекин аз мевани дарахте ки дар васати боғ аст, Худо гуфт, ки нахӯред ва онро ламс накунад, мабодо бимиред».

4. Мор ба зан гуфт: «Не, нахоҳед мурд;

5. Балки Худо медонад, ки дар рӯзе ки аз он бихӯред, чашмони шумо воз хоҳад шуд, ва шумо, монанди Худо, орифи неку бад хоҳед шуд».

*Маъсият.*

6. Ва зан дид, ки он дарахт барои хӯрок хуб аст, ва назаррабост, ва дарахти дилпазири донишафзост; ва аз мевани он гирифта, хӯрд; ва ба шавҳари худ низ дод, ва ў хӯрд.

7. Ва чашмони ҳар дуи онҳо воз шуд, ва донистанд, ки бараҳнаанд, ва барғҳои анҷирро ба ҳам дӯхта, лўнгиҳо барои худ сохтанд.

*Оромии рӯзи шанбе халалдор шуд; ибтидои офариниши нав.*

8. Ва овози Худованд Худоро шуниданд, ки дар вақти салқинии рӯз дар боғ мегашт; ва Одам ва занаш аз пешни назари Худованд Худо дар миёни дарахтони боғ пинҳон шуданд.

9. Ва Худованд Худо ба Одам хитоб карда, гуфт: «Кучой ту?»

10. Гуфт: «Чун овозатро дар боғ шунидам, ҳаросон шудам, зеро ки ман бараҳнаам, ва пинҳон шудам».

11. Ва гуфт: «Кӣ ба ту гуфт, ки ту бараҳнаӣ? Оё аз он дарахте ки хӯрданашро ба ту манъ кардам, хӯрдаӣ?»

12. Одам гуфт: «Ин зане ки ба ман додаӣ, аз мевани дарахт ба ман дод, ва ман хӯрдам».

13. Ва Худованд Худо ба зан гуфт: «Ин чӣ кор аст, ки кардӣ?» Зан гуфт: «Мор маро фирефта кард, ва ман хӯрдам».

*Аҳди дуюми Худо бо одам:  
Начотдиҳанда вағда карда шуд.*

14. Ва Худованд Худо ба мор гуфт:  
«Азбаски ин корро кардӣ,  
аз ҳамаи чорпоён ва аз ҳамаи ҳайвонҳои  
саҳро ту малъун бошӣ;  
ту бар шикамат роҳ хоҳӣ рафт,  
ва тамоми айёми умрат хок хоҳӣ хӯрд.
15. Ва дар миёни ту ва зан,  
ва дар миёни насли ту  
ва насли вай адоват меандозам:  
вай сари туро хоҳад кӯфт,  
ва ту пошнаи варо хоҳӣ кӯфт».
16. Ба зан гуфт:  
«Ранҷи туро дар ҳомиладории ту бисёр афзун мегар-  
донам;  
бо дард фарзандон хоҳӣ зоид;  
ва иштиёқи ту ба шавҳарат хоҳад буд,  
ва ӯ бар ту ҳукмронӣ хоҳад кард».
17. Ва ба Одам гуфт: «Азбаски ба овози занат гӯш додӣ  
ва аз он дарахт хӯрдӣ, ки амр фармуда, гуфтам:  
"Аз он нахӯрӣ",  
замин аз боиси ту малъун шуд;  
тамоми айёми умрат аз он бо ранҷ хоҳӣ хӯрд;
18. Хору хас бароят хоҳад рӯёнид;  
ва алафи саҳоро хоҳӣ хӯрд.
19. Ба арақи ҷабинат нон хоҳӣ хӯрд,  
то даме ки ба хок баргардӣ,  
ки аз он гирифта шудай;  
зеро ки ту хок ҳастӣ,  
ва ба хок хоҳӣ баргашт».
20. Ва Одам зани худро Ҳавво\* ном ниҳод, зеро ки вай  
модари ҳамаи зиндаҳо шуд.
21. Ва Худованд Худо барои Одам ва зани ӯ либос аз пӯст  
сохт ва онҳоро пӯшонид.
22. Ва Худованд Худо гуфт: «Инак, Одам мисли яке аз  
Мо орифи неку бад гардидааст; ва акнун мабодо дасти худро  
дароз кунад, ва аз дарахти ҳаёт низ гирифта хӯрад, ва то  
абад зинда монад».
23. Ва Худованд Худо ӯро аз боғи Адан берун кард, то  
ки замиро, ки аз он гирифта шудааст, кор кунад.
24. Ва Одамро бадар ронд, ва ба тарафи шарқии боғи  
Адан каррубиёнро, ва шамшери оташбори чархзанандаро гу-  
зошт, то ки роҳи дарахти ҳаётро ниғаҳбонӣ кунанд.

# БИБЛИЯ

## АҲДИ ҚАДИМ ВА АҲДИ ЧАДИД

Тарчимаи аввалини тамоми Библия ба забони тоҷикӣ

Нашри якум

Дар с. 1973 тарчима сар шудааст

Тарчима ва таҳрир дар с. 1989 анҷом ёфтааст

Аҳди Қадим аз матни ибронӣ тарчима шудааст

Аҳди Чадид аз матни русӣ тарчима шудааст

Дар с. 1992 чоп шудааст

Ношир: Институти тарчимаи Библия, Стокгольм, Швеция

Мутарҷим: Мордехай бен-Ҳиё Бачаев

The Bible in Tajik

© Институти тарчимаи Библия, 1992

Стокгольм

---

Библия на таджикском языке  
© Институт перевода Библии, 1992  
Стокгольм

ISBN 91-88394-02-6

Printed in Great Britain by BPC Hazell Books